



Ворисони Сино

Баши одам аззои яқдигаранд,
Ки қар-офаринит зи як-гавҳаранд.

НАШРИЯ-АЗ-МОҲИ-СЕНТЯБРИ
СОЛИ 1958
ЧОП-МЕШАВАД

Нишонаи электронӣ: vsino@tajmedun.tj Сомона: www.tajmedun.tj

№ 19 (2068) 26 ДЕКАБРИ СОЛИ 2018

НАШРИЯИ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

26.12.2018,
шаҳри Душанбе

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагон!

Ҳамватанони азиз!

Соли 2018 бо рӯйдодҳои ниҳоят муҳимму хотирмони худ барои мардуми шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон соли воқеан таърихӣ буд.

Бисту дуоими мартӣ соли қорӣ дар Рӯзи байналмилалӣ захираҳои об татбиқи ташаббуси қоруми ҷаҳони мо дар соҳаи об - «Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар Маҷмаи умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид расман оғоз гардид.

Дар шароити тағйирёбии иқлим, ки масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.

Ба қор андохтани агрегати яқуми нерӯгоҳи барқи обии «Роғун», яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши кулӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи яқуми стратегияи миллӣ - истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда аз ду даҳсола ба вучудодадаи сиёсату иқтисодӣ ва тичоратӣ бо Ҷумҳурии Ўзбекистон рӯйдоди сеюми таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавии мардум мешавад.

Ба ин дастовард мо баъди мулоқоту музокироти дучони-



ба, сафарҳои давлатии роҳбарони ҳар ду давлат ва ба имзо расидани созишномаи шарикӣ стратегӣ байни кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар муваффақ гардидем, ки дар натиҷа рафтумодаи озодонаи мардум таъмин гардида, дар зарфи нӯҳ моҳ беш аз дуоим миллион нафар шаҳрвандони ҳар ду кишвар ба дидори хешу тавори худ муяссар шуданд ва ҳамкориҳои иқтисодиву тичоратӣ ва гуманитарӣ бамаротиб таҳким ёфтанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, тақмили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои содироти мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи баҳши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии худ эълон намунадааст.

Соли қорӣ мо барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ пешбинишуда қадамҳои устувор гузоштем.

Дар натиҷаи амалӣ намудани вазифаҳои дар Паёми соли гузашта баёншуда соли

2018 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7,3 фоиз ҷамъбаст гардида, таваррум дар сатҳи 5,4 фоиз нигоҳ дошта шуд.

Пешрафти соҳаҳои муҳталифи иқтисодӣ, баҳусус, бахшҳои истеҳсоли таъмин гардида, зиёда аз 150 ҳазор қойҳои қорини нав таъсис дода шуданд ва дар се соли охир шумораи шахсоне, ки ба муҳожирати меҳнатӣ мераванд, 25 фоиз кам гардид.

Даромади пулии аҳоли 11 фоиз зиёд шуда, ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9 фоиз афзуд ва сатҳи камбизоатӣ то 29,5 фоиз қорини ёфт.

Дар соҳаҳои иҷтимоӣ тамоюлҳои мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла нишондиҳандаи дарозумрии аҳоли ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 баробар паст гардид.

Шумораи аҳоли дар кишвар аз 5,4 миллион нафари соли 1990 ба 9,1 миллион нафар дар соли 2018 расид ва дар назар аст, ки соли 2023 аҳолии кишвар ба 10 миллион нафар мерасад.

Ин аз мо тақозо менамояд, ки ба ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳоли ва тақви-

яи иқтисодии истеҳсоли мамлакат диққати аввалиндараҷа диҳем.

Мо бояд барои беҳтар намудани некӯаҳволии мардум обу заминро самаранок истифода бурда, истеҳсоли маводи физоири зиёд намоем.

Аз моҳи сентябри соли 2018 маоши вазифавии қормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаҳои бучетӣ, аз ҷумла илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва қормандони дигар ташкилоту муассисаҳое, ки аз бучети давлат маблағгузорӣ карда мешаванд, инчунин, нафақа ва стипендия то 15 фоиз баланд бардошта шуд.

Аз қорини Ҳукумати мамлакат барои амалӣ намудани ин иқдом дар соли 2019 1,2 миллиард сомонӣ равона мегардад.

Дар асоси барномаҳои қабулгардида мо бояд тарзе заҳмат кашем, ки барои баланд бардоштани музди меҳнати қормандони соҳаҳои бучетӣ ва нафақа дар солҳои минбаъда низ заминаҳои зарурӣ гузошта шаванд.

Яъне мо бояд бо роҳи зиёд кардани қисми даромади бучет солҳои дигар низ маошу нафақаро баланд бардорем.

Дар назар бояд дошт, ки қисми даромади бучети давлатӣ аз 6,5 миллиард сомони соли 2010 дар соли 2019 ба

24 миллиард сомонӣ расонида мешавад, ки афзоиши он қорини 4 баробар ва ҳиссаи хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ 43,7 фоизро ташкил медиҳад.

Дар бучети соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соҳаҳои фарҳангу варзиш 17,3 фоиз, илму маориф 14, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳоли 9,5 ва тандурустӣ 7,2 фоиз зиёд маблағ равона карда мешавад.

Тибқи нақшаҳои тасдиқшуда дар соли 2019 афзоиши қисми даромади бучети давлатӣ нисбат ба соли 2018 13 фоиз, суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 7 фоиз ва таваррум дар сатҳи на зиёда аз 7 фоиз таъмин гардида, даромади пулии аҳоли на кам аз 10 фоиз афзоиш меёбад.

Барои босифат иҷро шудани ин вазифаҳо, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки пайомдаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ раванди тағйир ёфтани муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, вазъи бозорҳои молиявӣ, низоҳои тичоратӣ ва таҳримҳоро мунтазам таҳлил карда, ҷиҳати пешгирӣ қордани таъсири манфии қорини омилҳо ба иқтисоди миллии мо тадбирҳои заруриро амалӣ гардонад.

Ҳамчунин, дар самти муътадил нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, таъмин намудани фаъолияти босуботи низоми бонкӣ, қорхонаҳо ва боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ қорҳои қатъӣ андешад.

Вазорати молия вазифадор қорда мешавад, ки стратегияи идорақорини молияи давлатиро бо дарназардошти афзалиятҳои кишвар, иҷрои сифатноқи қисми даромад ва хароҷоти бучет, шаффофияти хароҷоти он, инчунин, пешниҳоди нақшаҳои дурнамои ислоҳот дар ин самтҳо татбиқ намояд.

Бояд зикр қорд, ки низоми бонкӣ дар таъмин қордани

Мулоқоти ректор бо сафири Полша



11-уми декабр ректори донишгоҳ д.и.т., профессор Гулзода М.Қ. Сафири фавкуллода ва мухтори кишвари Лаҳистон (Полша) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Пётр Ивашкевичро ба ҳузур пазируфт. Дар рафти вохӯри ҷонибҳо ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманди муассисаҳои олии тиббии Ҷумҳурии Лаҳистон бо ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни

Синоро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни суҳбат ректори донишгоҳ ҳавасмандии роҳбарияти таълимгоҳи олиро ба тақвияти муносибатҳо бо муассисаҳои олии ин кишвар баён намуд. Ҷонибҳо дар рафти мулоқот оид ба мусоидати мутахассисони соҳаи тибби ду кишвар ҷиҳати иштирок дар барномаи мубодилаи академӣ, инчунин гузаронидани корҳои

машваратӣ ҷиҳати пешниҳоди лоиҳаҳои байналмилалӣ илмӣ-таълимӣ ба Комиссияи Иттиҳоди Аврупо ва амалигардонии онҳо дар муассисаҳои олии ду кишвар ибрози андеша намуданд.

Ҳамзамон, Сафири фавкуллода ва мухтори Ҷумҳурии Лаҳистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Пётр Ивашкевич қайд намуд, ки мутахассисони тоҷик метавонанд бурсияҳои тахсилӣро, ки ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Лаҳистон ба мутахассисони соҳаи тиб ҷудо карда мешавад, истифода намуда, малака ва таҷрибаи касбии худро сайқал диҳанд.

Дар охир ректори донишгоҳ меҳмонро бо фаъолият ва дастовардҳои ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино шинос намуд.

Вахш – сарчашмаи нуру ободӣ

Водии Вахш яке аз водихоии пурвусъату зебманзари Тоҷикистон аст, ки дар шукуфои нуру ободонии он дарёи Вахш ҳамеша нақши калидӣ доштааст. Ин дарё ба ҷуз аз обёриву сарсабзии диёр, инчунин дар нурафшонии хонадони тоҷикон саҳми бузурге дорад.

Чархҳои бузурги силсиланерӯгоҳҳои барқию обӣ: Сарбанд, Норақ, Сангтӯда, Бойгозӣ ва Роғун, ки сохтмонаш идома дорад, маҳз аз оби Вахш гардон мешавад.

Аз ин бармеояд, ки масъалаи экологии ҳавзаи дарёи Вахш яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи мост. Зеро имрӯз масъалаи хифзи захираҳои об дар радиҳои масъалаҳои пойдории сулҳ дар ҷаҳон, таъмини аҳоли бо озуқа, гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, танзими масоили демографӣ, терроризми байналмилалӣ баррасӣ мешавад. Ёдовар бояд шавем, ки яке аз пештозони иқдомҳои чадид доир ба хифзи оби ва масоили марбут ба он Тоҷикистон аст.

Дарёи Вахш аз қаторкӯҳҳои Олой сарчашма гирифта, қисми зиёди ҳавзаи он дар ҳудуди қаторкӯҳҳои Олойу Помир воқеъ гаштааст. Минбаъд ҳамчун шохобай калонтарини Амударё ҷудо шуда, дар натиҷаи якҷавии дарёҳои Қизилсӯю Муксӯ бо номи Сурхоб ба ҳудуди ноҳияи Рашт ворид мешавад. Ҳангоми ҳамроҳшавии рӯди Хингоб аз қисмати чап дарё номи Вахшро мегирад. Хулоса, Вахш нишебиву фарози зиёдеро тай намуда, 170 км болотар аз резишгоҳи худ ба води Вахш мерасад. Манбаи ғизои он асосан пирях ва барф мебошад.

Дар ҳавзаи ин дарё 569 кӯли хурду калон мавҷуд аст, ки масоҳати умумии онҳо 17,4 километрро ташкил дода, дар баландии 2800-3500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд. Дар ҳавзаи Вахш барфтӯдаҳо ва пиряхҳои азим мавҷуд буда, дарё асосан аз онҳо ғизо мегирад. Ин маълумот ҳам

ҷолиб аст, ки дар ҳавзаи дарёҳои Вахш, Хингов, Муксӯ, Ванҷ ва Язғулом зиёда аз 5000 километри квадратӣ майдони яхбандӣ мавҷуд аст.

Захираи калони дарё барои обёрии заминҳо ва гидроэнергетика истифода бурда мешавад. Вахш дар навбати худ ба шохобҳои Қизилсӯ, Сурхоб, Муксӯ, Қоксӯ, Ярхич, Ёсуман, Сорбоғ, Сангикор, Обихии тоб, Сурхсӯ, Обимазор, Рағноб ҷудо мегардад. Дар соҳили дарё ноҳияҳои Нуробод, Роғун, Балҷувон, Файзобод, Норақ, Данғара, Ёвон, Сарбанд, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Вахш, Қўрғонтеппа, Ҷалолуддини Балхӣ, Дўстӣ ва Қубодиён ҷойгир шуда, оби онро барои корҳои хоҷагӣ ва нӯшидан истифода мебаранд.

То имрӯз дар аксари минтақаҳои назди дарё барои истифодаи оқилонани об ҳисобкунакҳо насб шудаанд ва масъулони соҳаҳои дахлдор барои назорати дурусти истифодаи об ва аз партовҳои ифлосҳои дигар эмин ниғаҳ доштан чораҳои лозимиро меандешанд.

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки захираи калони об дар обанбори Нерӯгоҳи барқии оби Норақ маҳз аз дарёи Вахш захира гардидааст.

Мо пешниҳод мекардем, ки дар соҳили ин дарё минтақаҳои сайёҳ ба кор оғоз кунанд. Ин иқдом агар аз як тараф ба муаррифии ин гӯшаи зебманзари кишвар сабаб шавад, аз ҷониби дигар даромади хуб ва ҷойҳои нави корҳои мавсими ба аҳоли фароҳам меорад.

Далер Аслонов
мудири каф. тарбияи
чисмонӣ

Ҷавонони муосир бар зидди терроризм ва ифротгарӣ

Дар баробари пешравии илму техника, ки ба ҳаёти одамон як қатор беҳбудихоро пеш меоварад, инсониятро хатар дигари хусусияти сиёсӣ ва идеологдошта, таҳдид менамояд. Ин зухуроти номатлуб асосан худро дар мафкураи ҷавонон ба осонӣ ҷой намуда истодааст. Ин ҷараёнҳо хусусияти динӣ ва сиёсӣ дошта, тамоми мардуми оламро таҳдид мекунанд. Ҳадафи асосии онҳо ба сафҳои худ бештар ҷавонро ҷалб намуда, нақшаю ақидаҳои манфури худро амалӣ сохтан мебошад.

Бо мақсади пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ин гуна гуруҳҳои ифротӣ дар нақша-чорабиниҳои тарбиявии факултети тиббӣ як қатор чорабиниҳо ба нақша гирифта шудаанд.

Санаи 19 - уми декабри соли ҷорӣ дар кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетика дар гуруҳҳои кураторӣ дарси кушод дар мавзӯи «Терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони муосир» баргузор гардид. Дар дарс донишҷӯёни курси 1-уми гуруҳҳои 39,40,41,42,43,44,45,46 ва 47-и факултети тиббӣ ва саркураторо



ронро кураторҳо иштирок доштанд. Доир ба мавзӯ аз ҷониби куратори гуруҳи 41, устои калони кафедра Бурҳоновна З.У. ва донишҷӯёни гуруҳи намоиши презентатсия ва маърузаҳои пурмазмун пешкаш карда шуд. Дар охир донишҷӯён баромад карда, ҷонибдорӣ худро дар хониши хубу аъло ва дур будан аз ҷунин гуруҳҳои ифротгаро, дўст доштани Ватани худ ва хифзи он арзёбӣ намуданд.

Деканати факултети тиббӣ

Ёрӣ ба устодони ҷавон

Азбаски фанни биохимия яке аз фанҳои муҳимтарин барои муттаҳасиси соҳаи тиб ба ҳисоб меравад, аз ҳар як омӯзгор малакаву маҳорати баландро талаб менамояд, то ин ки ба донишҷӯ дониши мукамал дода тавонад. Аз ин рӯ кафедраи биохимияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино аз аввали соли таҳсил ҷун солҳои пешин иқдом гирифтааст, ки ҳар ҳафта як маротиба дар рӯзҳои ба омӯзгорони ҷавон мувофиқ, яъне пеш аз ба дарси нав даромадан оиди мавзӯи оянда семинар – тренинг гузаронида шавад. Ин семинарҳо хело ҳам шавқовар гузашта устодони ҷавон аз он баҳра мебардоранд. Ин кори нек аз тарафи устодони

собиқадор махсусан аз тарафи д.и.б., профессор Сабурова А.М. гузаронида мешавад. Сабурова А.М. доимо дар талоши он мебошанд, ки омӯзгори ҷавон зиёдтар омӯзад ва мавзӯҳои фанро ба пуррагӣ аз худ намояд.

Дар кафедра доимо бо омӯзгорони ҷавон саволу ҷавоб гузаронида шуда, ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо ба рафти дарсҳои онҳо назорат бурда мешавад. Гумон мекунем, ки ин иқдом як намуди ёрӣ ва дастгирӣ ба омӯзгори ҷавон мебошад.

М.С. Махсудова,
мудири кафедраи биохимия
н.и.х., дотсент

Чакан – намунае аз осори қадим



Миллати тоҷик таърихи қадима ва дорои фарҳанги тамаддунофар мебошад. Бо ба даст овардани истиқлолият дар ҷумҳурӣ масъалаҳои эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки Ҳукумати кишвар гардида, аз ҷониби давлат, бахус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъат ва ривочи тоза гирифт. «Концепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардида, дар заминаи он «Барномаи рушди фарҳанги Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», «Барномаи рушди ҳунарҳои бадеии халқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015» ва «Барномаи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ халқӣ тоҷик барои солҳои 2013-2020» қабул гардида, чиҳати иҷрои он барномаи махсус дар шароити ҷаҳонишавӣ ва оммавӣ гардидани фарҳангҳо дар тамоми кишвар силсила тадбирҳо андешида шуданд. Чунинчун, бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар фестивали ҷумҳуриявии «Чилваи чакан-хандаи ҳусн» доир гардид. Мақсад аз баргузори ин чорабинӣ тарғиби суннати анъанаҳои миллӣ ва фарҳанги чандинҳазорсолаи ниёгон, таҳкими ҳисси худшиносиву худогоҳии миллӣ,

ватандӯстӣ ва шукргузори аз ваҳдату амну суботи кишвар мебошад.

Куртаи чакан. Ин куртаест, ки таърихи ҳазорсола дорад. Куртаи чакан, асосан 2 категория дорад ва онро бештар дар қисми ҷанубии Тоҷикистон мушоҳида кардан мумкин аст. Бештар куртаи халқии духтарони тоҷик буда, яке аз намунаҳои беҳтарин аст ва он метавонад номи «Попурӣ»-ро низ гирад. Ин намуди либосро духтарон дар ҷашну идҳои миллӣ бахус ҷашни Наврӯз ба бар мекунад. Дӯхтани чакан аз 3 то 7 рӯзро талаб менамояд. Ҳангоми дӯхтани он аз риштаҳои ранга истифода мешаванд.

Чакан зеби ҳар бонуи тоҷик буда, дар тамоми хонаводаи минтақаи ҷануби шимол пирохани чакан ва чодару рӯймоли чаканро дидан мумкин аст.

Зимнан, дар ҷаласаи 13-уми Кумитаи байнидавлатии ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ, ки дар Ҷумҳурии Маврикий баргузор шуд, номинатсияи «Санъати гулдӯзии чакан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» расман дар феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддӣ ЮНЕСКО сабт гардид. Дар ин ҷаласа беш аз 800 нафар намояндагон аз 120 мамлақати ҷаҳон иштирок намуданд. Дар ин ҷаласа номинатсияи

«Санъати гулдӯзии чакан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки соли 2017 пешниҳод шуда буд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар баррасӣ намояндаҳои кишварҳои Қазоқистон, Озарбойҷон, Арманистон, Фаластин, Сенегал, Филиппин, Чин, Ҷамайка, Ҷибути, Ҷопон, Камерун ва чанде ба суҳан баромада, номинатсияи «Чакан»-ро дастгирӣ ва тавсиф намуданд. Ҳамин тариқ, дар вақти овоздиҳӣ аксарият ба ҷонибдории номинатсияи «Санъати гулдӯзии чакан» овоз доданд ва номинатсияи мазкур ба Феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддӣ расман сабт карда шуд.

Сомонаи ЮНЕСКО дар муаррифии чакан менависад: «Чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоҳҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст, ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоч ёфтааст. Дар вилояти Хатлони Тоҷикистон чакан як ҷузъи муҳими либоси арӯсу домод ба шумор меравад. Дар ин ҷо домодҳо тоқии худро бо гулдӯзҳои чакан оро медиҳанд ва занону духтарон дар рӯзҳои тӯй ва иду маросим куртаву зори чакан ба тан мекунад. Санъати чакан аз насл ба насл бо шеваи устод-шогирд ба мерос мондааст».

Маврид ба ёдоварист, ки ду сол пеш ЮНЕСКО оши палла ва Ҷашни Наврӯзро низ ба рӯйхати мӯътабари мероси ғайримоддӣ инсоният шомил карда буд.

То имрӯз Рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддӣ башарият, ки соли 2008 бо ҳадафи ҳифзи суннатҳо ва арзишҳои халқҳои гуногуни олам таъсис шудааст, 509 номгӯи урфу одатҳо ва ҳунарҳои миллӣ аз 122 кишвари дунёро дар бар мегирад.

**Зухра Турсунова,
шуъбаи иттилоот ва
нашрия**

Зевар дар озмун ҳунарҳои намояндагон



Донишҷӯи курси 4 факултети тиббӣ Муродова Зевар, ки голиби даври аввали озмуни Ҷумҳуриявии «Ҷавондухтари ху-

нарманди сол» баҳшида ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» гашта буд, дар даври ҷамъбастии ин озмун иштирок намуд.

Озмуни ҷамъбасти 14 декабри соли 2018 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №31 ноҳияи Шохмансур баргузор гардид.

Муродова Зевар ҳунарҳои дастии худро ба мисоли расмкашӣ, ориши меъморӣ кӯза, бофтан, мӯхрачинӣ, парпечи кӯдак, алласароӣ ва тайёр намудани ҳуриши бо номи «Тани сикат» пешкаш намуд. Аз тарафи донишгоҳ 20 нафар донишҷӯдухтарони фаъоли шуъбаи бонувон низ иштирок намуда, Муродова Зеварро дастгирӣ карданд.

Шӯрон бонувон

Филми «Марди роҳ» ба донишҷӯёну омӯзгорон таассуроти нек бахшид



Рӯзи 19 декабри соли 2018 бо ташаббуси раёсати донишгоҳ дар 4 толори барҳаво филми ҳуҷҷатии «Марди роҳ»-ро донишҷӯёну омӯзгорони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дастаҷамъона тамошо карданд.

Филми мазкур аз ҳаёт ва фаъолияти ибратбахши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳикоят намуда, саҳифаҳои дурахшони барқарорсозии Ҳукумати қонунӣ дар Тоҷикистон, ҷаҳду талошҳои Пешвои муаззамии миллат барои мустақамсозии пояҳои давлатдорӣ тоҷикон дар

давраи соҳибистиқлолиро ба тамошобин намоиш медиҳад. Мавриди қайд аст, ки омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ ба филми «Марди роҳ» мароқи зиёд зоҳир намуда, онро бо завқи калон тамошо намуданд ва таассуроти нек бардоштанд.

Намоиши яқҷояи чунин филмҳои таърихӣ дар ташаққули ҷаҳонбинии ҷавонон, баланд бардоштани ҳисси худшиносии онҳо ва ҳидояти насли ҷавон ба корҳои созандагӣ бунёдкорӣ нақши босазо мегузорад ва аминем, ки филми мазкур дар ин кори наҷиб нақши босазои худро мегузорад.

«Ворисони Сино»

«Авҷи зуҳал»-дар қатори маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА



донишгоҳ нақши муассире хоҳад гузошт.

Чи хеле ки дар суҳбат муҳаррири масъули маҷалла, н.и.т., дотсент А.И.Юсуфов қайд кард, нашрияи мазкур соли 2010 бо мақсади ба забони тоҷикӣ таҳия намудан ва ба ҷоп расонидани мақолаҳои илмӣ олимони Донишгоҳ, донишмандони тиббӣ муосир ва дигар соҳаҳои ба илми тиб алоқаманд таъсис ёфта, дар он то имрӯз зиёда аз 900 мақолаи илмӣ нашр шудаанд.

Мавриди зикр аст, ки солҳои охир тавассути кӯшишу талошҳои аҳли эҷоди маҷалла мазмуну муҳтавои он хеле беҳтар гашта, тавачҷуҳи олимони донишгоҳ ба таҳияи мақолаҳои илмӣ ба забони давлатӣ зиёд мегардад.

«Ворисони Сино»

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Гулзода М. Қ. - ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Ибодов С.Т. - муовини ректор оид ба таълим;
Юсуфӣ С.Ҷ. - муовини ректор оид ба илм ва нашрия;
Қобилов Қ.К. - муовини ректор оид ба муолиҷа;
Курбонбекова П.Қ. - муовини ректор оид ба тарбия ва фарҳанг;
Ҳокимов Т.З. - муовини ректор оид ба корҳои хоҷагии маъмурӣ;
Носиров Қ.Н. - мудири шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа;
Расулов С.М. - мудири шуъбаи иттилоот ва нашрия;

Хуруфчин: Мавлуда
Таррох: Умаров Комрон
Мусаҳҳах: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба таъби расидааст.



**САРМУҲАРИР:
МАҲМАДНАЗАР
МАЗИЁЕВ**